

## ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертасияи номзадии Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек дар мавзуи “Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абубудуллоҳи Рӯдакӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ”. – Душанбе, 2024. – 186 саҳ.

Дар асоси дастгирӣ ва ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони тантанаи Истиқлоли давлатӣ таваҷҷӯҳ зохир кардани ҷавонон ба корҳои илмию пажуҳиши боис ба он гардидааст, ки илми тоҷик дар асоси дастовардҳои замони нави мутобиқ ба арзишҳои миллӣ рушду инкишоф ёбад.

**Мутобиқати диссертасия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи онҳо диссертасия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.** Таҳлил, омӯзиш ва мавриди таҳқиқ қарор додани осори адабони адабиёти классикии форсу тоҷик барои илми забоншиносии мусоир яке аз масоили муҳимму мубрам ба шумор рафта, барои муайян кардани раванди рушди забони адабии тоҷикӣ дар марҳилаҳои гуногуни таъриҳӣ мусоидат карда, ҷиҳати муайян кардани вазъи кунунии забони тоҷикӣ шароит ва заминаҳои мусоидро фароҳам меорад.

**Мубрам будани мавзуи диссертасия.** Таҳқиқу баррасии вижагиҳои гуногуни забони осори бунёдгузори адабиёти форсу тоҷик устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки ҳаёту эҷодиёташ ба замони ташаккулёбии забонии адабии тоҷикӣ дар асрҳои IX-X, дар замони салтанати хонадони давлатдории тоҷикии Сомониён рост меояд, дар тамоми давраҳои рушди забони адабӣ ва имрӯз моҳияти илмии бештаре касб менамояд. Мусаллам аст, ки асос ва бунёди забони тоҷикӣ дар ин давра сурат гирифтааст ва дар саргаҳи ин бунёдкориҳои забони адабии тоҷикӣ (дарӣ) дар баробари дигар абармардони илму адаб ва сиёсатмадорони меҳандӯст устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ қарор дошт. Маҳз бо талошҳои ахли илму адаб ва дастгирии давлатмардони замон ташаккулёбии забони адабии тоҷикӣ дар замони зимомдории Сомониён ба анҷом расид ва асосҳои луғавию наҳвӣ ва услубии забони тоҷикӣ дар ин марҳилаи тақдирсози ҳалқи тоҷик бунёд ёфт, ки онҳо дар тули зиёда аз ҳазору сад сол барои ривоҷу равнақи забони тоҷикӣ дар ҳамаи самтҳои ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию фарҳангӣ хидмат намуданд. Маҳз ҳамин омил аст, ки забони тоҷикӣ устувории луғавию наҳвӣ ва услубии худро дар дарозои таъриҳ бо вуҷуди барҳӯрду муборизаҳо бо тамаддунҳои гуногуни аҷнабӣ ҳифз кард ва дар ин раванд ба тағйироти куллие дучор нагардид.

Дар ҳамин замина, аз ҷониби Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек ба риштаи таҳқиқ кашидан ва мавриди пажуҳиши кори диссертасионӣ қарор додани мавзуи “Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори

Абубдуллохи Рӯдакӣ” барои илми забоншиносии муосири тоҷик мухим арёбӣ мегардад.

**Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.**

Кори диссертационии Ҷурабекзода Фотима дар асоси талаботи корҳои илмию таҳқиқотӣ таълиф гардида, аз муқаддима, ду боб, хуносаву тавсияҳо ва феҳристи адабиёт таълиф шудааст.

**Дараҷаи навоварии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.** Осори устод Рӯдакӣ дар тули садсолаҳо мавриди таҳлилу таҳқиқи муҳаққиқону пажуҳишгарони дохилию ҳориҷӣ қарор гирифта, дар ин самт мақолаву рисолаҳои зиёде навишта шуда бошанд ҳам, таҳлили қабатҳои лӯғавии забони осори ў ва вижагиҳои қалимасозии осори шоир ба таври васеъ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор нағирифтааст. Кори диссертационии мазкур дар ҳамин шаклу мазмун нахустин иқдом ба шумор рафта, моҳияти навоварии корро муайян менамояд.

Нуктаҳои асосие, ки дар диссертатсия дарҷ ёфтаанд, доир ба мавзуи илмии таҳқиқотӣ вазифагузориҳо карда, барои ҳимоя вижагиҳо, мазмуну моҳияти вижагиҳои вожагонӣ, қабатҳои лӯғавӣ ва соҳтори қалимасозии осори устодд Rӯdakiro мавриди баҳс қарор медиҳад.

**Асоснокӣ ва эътиомнокии хуносахо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда.** Асоснокӣ ва эътиомнокии хуносахо дар он зоҳир мегардад, ки таҳқиқот дар асоси маводи воқеии осори дастрасгардида ва матнҳои интиқодии девони устод Рӯдакӣ сурат гирифта, дар раванди анҷоми таҳқиқ асарҳои илмию назариявии олимони рӯдакишинос ва муҳаққиқони соҳаи вожашиносӣ ва пажуҳишгарони низоми соҳтории забон мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар кори диссертационӣ дақиқияти маълумот, интиҳоби дурусти роҳу равиши кор, мутобиқати меъёри истифодаи мавод, коркарди омории он, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва теъдоди интишорот гувоҳи эътиомнокии кори диссертационӣ мебошанд.

**Асоснокӣ ва эътиомнокии хуносахо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда.** Хуносай кори диссертационии Ҷурабекзода тибқи талаботи корҳои илмии таҳқиқотӣ таҳия шуда, муҳаққиқ аз раванди таҳлилу таҳқиқи кори илмиаш натиҷагириӣ қарда, хуносахои худро доир ба ҳар як фаслу зерфасли диссертатсия дар 12 банд пешниҳод қардааст, ки ҳар як банд ба хуносахои фаслҳо мутобиқат мекунад.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои диссертатсия низ ҷавобгӯйи талабот буда, он аз чор банд иборат аст. Зимнан таъкид менамояд, ки натиҷаҳои кори диссертационӣ дар баробари моҳияти таълимӣ барои таълимгирандагон ва тамоми аҳли ҷомеа дорои аҳаммияти тарбиявӣ ва худшиносӣ низ аст.

## **Аҳаммияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.**

Аҳаммияти илмию назариявии кори диссертационии Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек дар он зоҳир мешавад, ки дар баррасиҳои забоншиносӣ масоили назарии марбут ба вожагонӣ, дараҷа, меъёр ва моҳияти вожаҳои қабатҳои луғавӣ ва муайян соҳтани вижагиҳои қолибҳои калимасозии забони тоҷикӣ дар асоси мавод аз осори устод Рӯдакӣ аз масоилест, ки дар илми забоншиносӣ ҳанӯз ҳам баҳсҳо идома дошта, баррасии масоили мазкур барои илми забоншиносии мазкур аҳаммияти вижа дорад. Маводи назариявии диссертатсия, натиҷаҳои илмии таҳқиқ, роҳу равиши кор, мақолаҳои нашршуда, дар таълифи рисолаҳои илмии монанд ва таълифоти мутахассисони забоншинос, унвонҷӯён, донишҷӯён ва дигар алоқамандони забони осори устод Рӯдакӣ ва дар маҷмуъ, забони тоҷикӣ ҳамчун маводи назариявӣ метавонад ёрӣ расонад.

Ҳамчунин, аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаи бадастомадаи онро метавон дар таҳияи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, навиштани дастурҳои забоншиносӣ ва баргузории курс ва семинарҳои илмӣ-назариявӣ аз фанни забони адабии тоҷикӣ истифода намуд. Дар ин асос диссертатсияи унвонҷӯро метавон барои ҷомеаи муосир зарур арзёбӣ намуд.

**Қисмати асосии таҳқиқ.** Диссертатсияи Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек аз ихтисоршудаҳо, муқаддима, ду боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои диссертатсия, феҳрасти адабиёт, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия иборат буда, дар ҳаҷми 186 саҳифаи чопи компьютерӣ пешниҳод шудааст. Мутобиқи масъалаҳои матраҳшаванда ҳар боб аз фаслҳои муносибу мувоғиқ иборат мебошад, ки дар онҳо равиши муносиби илмӣ пайгирий шуда, бо ҷалби сарчашмаҳои илмӣ ва маводи назариявию амалии таҳқиқ мулоҳизаҳои муҳимми илмӣ сурат гирифта, натиҷагириҳои ҷолиби диққат ба назар мерасанд.

Дар диссертатсия масъалаҳои зарурати интихоб, дараҷаи таҳқиқ, ҳадафу вазифаҳо, усули таҳқиқ, навовариҳо, аҳаммияти назариявию амалии мавзуъ равшан нишон дода мешаванд. Ҳамчунин, дар муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи он, робитаи кор бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳо, объект ва мавзуи таҳқиқ, асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, навоварии илмии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ва соҳтору ҳаҷми кор бо тартиби муайян шарҳ ёфтаанд.

Кори диссертационӣ бо мақсаду вазифаҳои мушаҳҳас пайгирий шуда, нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, дар самти

тахқики масоили вожагонӣ ва соҳтори калимаҳо, маҳсусан, вижагиҳои вожаҳои вожагонӣ ва қолибҳои калимасозии исму сифат дар осори Рӯдакӣ аҳаммияти маҳсуси илмӣ доранд.

Фотима Ҷурабек дар боби аввали диссертатсия, ки “Таҳқики қабатҳои луғавии осори Абуабдулло Рӯдакӣ” ном дорад, масъалаҳои баррасишавандай ин бобро ба 6 зерфасл ҷудо карда, дар асоси пажуҳиш ва назарияҳои илмии мавҷуда маводи гирдовардаашро таҳлил кардааст.

Муҳаққиқ зимни баррасии ин боб яке аз омилҳои муҳимми низоми луғавии забон будани вожаҳои қабатҳои луғавии забонро ба инобат гирифта, вобаста ба ифодаи маънӣ мавқеи онҳоро дар асоси маводи осори устод Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ ҳам ба маънои аслӣ ва ҳам ба маънои маҷозӣ нишон додааст.

Барои таҳлили васеъ ва дар доираи талаботи низоми луғавии забони тоҷикӣ баррасӣ намудани мавзӯъ муҳаққиқ фасли аввали кори худро баррасии соматизмҳо дар ашъори Рӯдакӣ номгузорӣ карда, доир ба ин мағҳум масъалаҳои назариявии марбутро, ки аз ҷониби муҳаққиқони гуногун баён гардидаанд, баррасӣ карда, дар асоси онҳо ҳулосаҳои илмӣ ва мантиқии худро пешниҳод кардааст. Муҳаққиқ дар баробари назари муҳаққиқони русу ҳориҷӣ баъзе мулоҳизаҳои муҳаққиқони тоҷик аз ҷумла, Н. Азимова, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, М. Султон, С. Мирзоев, Ҳ. Маҷидов, Ф. Шарифова, Қ. Муҳторӣ ва дигаронро доир ба ифодаи мағҳуми соматизм ва мавқеи вожаҳои ифодакунандаи узвҳои бадан дар қабатҳои луғавии забони тоҷикӣ ба таври домандор таҳлилу баррасӣ карда, ба натиҷае расидааст, ки андешаҳои ин муҳаққиқон дар ташаккули масоили назариявӣ ва амалии масъалаи соматизмҳо ҷойгоҳи муҳимми илмӣ доранд [ниг. ба дисс. саҳ 23].

Тибқи назарияҳои таҳлилшуда муаллиф лексикаи марбут ба узвҳои баданро ба лексикаи соматикӣ, остеологӣ (устухонҳо), спланахология (дарунӣ), сенсионимӣ (увзвҳои хиссӣ), ангеологӣ (хунгузар), лексикаи марбут ба дард ва нороҳатии бадани инсон гурӯҳбандӣ намуда, таъкид кардааст, ки ин мағҳумҳо дар илми тиб омӯхта мешаванд.

Муаллифи диссертатсия дар зерфасли “Истифодаи соматизмҳо дар ашъори Рӯдакӣ” ҷанбаҳои амалии ифодаи вожаҳои ифодакунандаи узвҳои бадани инсонро мавриди таҳлил қарор дода, паҳлӯҳои маъноии онҳоро шарҳу эзоҳ дода, таъкид намудааст, ки ин қабил вожаҳо дар соҳаи тиб ба маънои асосии худ истифода шуда, дар осори адабӣ ва лафзи мардум ба маънои маҷозӣ низ меоянд. Дар ин маврид, муҳаққиқони забоншинос М.Н. Қосимова, Ҳ. Маҷидов, А. Муъминов, Ҳ. Талбакова, муаллифи ин тақриз ва дигар муҳаққиқон андешаҳои худро доир ба ифодаи семантикий вожаҳои ифодагари узвҳои бадан дар рисола ва мақолаҳои илмии худ иброз намудаанд, вале дар диссертатсия доир ба ин пажуҳишҳо ишора нашудааст.

Дар саҳифаҳои 26-28 муҳаққик ҷадвали омории калимаҳои соматикий дар осори устод Рӯдакӣ истифодашударо пешниҳод кардааст, ки басо ҷолиб аст. Ҳамзамон, ин калимаҳоро ба қабатҳои луғавии номи умумии узвҳои бадани инсон, номи сар ва узвҳои дар он ҷойгирифта, номи гардан, номи ақсоми дасту по ва ғайра чудо намуда, вожаҳои ифодагари маънои соматикиро бе овардани шоҳиди маънӣ оварда, басомадашонро дар доҳили қавс нишон додааст.

Дар идомаи кори диссертационӣ, таҳлили луғавии вожаҳои *дил, ҷаим, рӯй, даст, мӯй, зулф, тан, лаб, сар, дандон, гӯши, пой, забон* ва ҳун ҳамчун вожаҳои ифодагари узвҳои бадани инсон мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Муҳаққик барои муайян кардани тобишҳои маъноии ин ғурӯҳ вожаҳои соматикий аввал, маънои луғавии онҳоро дар асоси маълумоти фарҳанггу луғатномаҳо шарҳ дода, сипас, тобишҳои маъноии онҳоро дар доираи аёти алоҳидаи устод Рӯдакӣ бо овардани шоҳиди маънӣ шарҳу эзоҳ дода, хулосаҳои ҳудро доир ба мавқеи ифодаи онҳо иброз менамояд.

Қабати дигари луғавиро дар диссертатсия баррасии воҳидҳои луғавии ифодакунандаи шахс фаро мегирад. Дар ин маврид низ дар такя бо афкори назариявии муҳаққикони забоншинос муаллифи диссертатсия ин навъ вожаҳоро ба се ғурӯҳ – калимаҳои хешу табории мансуб ба ҷинси мардона, занона ва умумиҷинс чудо карда, тасниф намуда, шарҳу эзоҳ дода, таъкид меқунад, ки ин навъ калимаҳо дар осори устод Рӯдакӣ ҷандон зиёд нестанд ва омори вожаҳои истифодашудаи марбут ба қабати лексикаи хешутабории мард, бачча, модар, зан, падар, фарзанд, хотун, арус, қанизак, аёл, пур, писар, модандар ва ҳешро зикр меқунад. Ҳамчунин, доир ба маъноҳои луғавӣ ва маҷозии онҳо маълумот медиҳад.

Дар идомаи ин боб калимаҳои ифодакунандаи мансубият ва машғулияти одамон мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар ин қабати луғавӣ вожаҳои аслан тоҷикии ифодакунандаи муносибатҳои гуногун чун ҳасанаву ғайриҳасана (дӯст, душман, ёр, ҳасм), равонию навоқиси ҷисмонӣ (девонагон, маston, ланг, гунг), синну солӣ (мехтар, пир, ҷавон...), мансубияти динӣ (фаришта, парӣ), мансубият ба миллат (турк, ҳинду, румӣ, курд, юнонӣ, таторӣ) ва ғайра бо овардани мисолҳо, шарҳи маъно ва омори истифода шудани онҳо дар осори устод Рӯдакӣ баррасӣ гардидаанд.

Дар зерфасли дуюми ҳамин боб калимаҳои ифодакунандаи машғулиятҳои одамон дар осори шоир ба риштаи таҳлилу баррасӣ қашида шудаанд. Муҳаққик ин қабати луғавиро ба калимаҳои марбут ба забони тоҷикӣ дехқон, ридак, савор, дабир, калимаҳои арабии табиб, соқӣ, ғулом, шоир, мутриб, калимаҳои ифодакунандаи рутбаву мансаб мир, амир, шоҳ, малик, ҳоҷа, ҳусрав, мулук, шаҳриёр, вазир, нақиб ва ғайра чудо карда, шарҳу эзоҳ додааст.

Зимни баррасии ин боб муаллифи диссертатсия ҷанбаҳои гуногуни лексикию семантикийи вожаҳоро таҳлил қарда, дар баробари ифодаи

маънай доир ба мавқеи истеъмол, баромади онҳо ва муносибатҳои муродифии калимаҳои марбут ба қабатҳои гуногуни лексикӣ маълумот дода бошад ҳам, баъзан сохтори калимаҳоро низ таҳлил карда, мавқеи баъзе пасвандхоро (шоҳвор, хубон, озодагон, некувон (82), некувон, с.90) ва ғайра) дар сохтани нишон медиҳад, ки мавзуи баҳси боби дуюми диссертатсия аст.

Чурабекзода Фотима дар боби дуюми диссертатсия масъалаҳои таҳқики сохтори таркиби луғавии ашъори Абубуллоҳ Рӯдакӣ пардохта, маводи гирдовардаашро дар се зерфасли ин боб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.

Дар зерфасли матолиби муқаддамотӣ ба таври умумӣ доир ба сайри таърихии калимасозӣ дар забони тоҷикӣ ва дар осори Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ муҳтасаран маълумот дода, раванди таҳлили калимаҳои осори шоиэрро аз ҷиҳати сохтор зикр кардааст. Нуктаи мавриди таъкид доир ба саҳму нақши устод Рӯдакӣ дар рушди низоми калимасозии забони тоҷикӣ, пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки ўз меъёрҳои калимасозии забони адабии замони хеш огоҳӣ комил дошт ва дар ин замина осори мондагори худро эҷод кард. Қолабҳои роиҷи калимасозии дар осори устод Рӯдакӣ инъикосёфта, дар давраҳои минбаъдаи рушди забони адабии тоҷикӣ ҳамчун меъёр пазирафта шуданд.

Дар ин росто, аз ҷониби диссертант мавриди таҳлилу пажуҳиш қарор додани масъалаи калимасозӣ дар асоси осори устод Рӯдакӣ аҳаммияти назарию амалӣ дорад.

Муҳаққик дар асоси назарияҳои муҳаққиқон, ки доир ба низоми калимасозии забони тоҷикӣ баён кардаанд, маводи дастраскардаашро ба гурӯҳҳо ҷудо карда, тибқи талабот онҳоро мавриди таҳлил қарор додааст. Дар кори диссертационӣ ҷолиби таваҷҷуҳ он ҷанбаи таҳлил ба назар мерасад, ки муҳаққиқ баъзан маводи мавриди таҳлилро аз нигоҳи таъриҳӣ баррасӣ карда, мавқеи истеъмоли онҳоро дар шеваҳои забони тоҷикӣ ба таври муқоиса нишон медиҳад. Албатт, муқоисаи вижагиҳои забони осори адибони классикӣ бо шеваҳои забони тоҷикӣ далели он аст, ки баъзе унсурҳои забони тоҷикӣ дар гӯйишҳои мардум ҳифз шудаанд ва ин далели таъриҳӣ барои муайян кардани ҷанбаҳои этимологии вожаҳои забони адабӣ шуда метавонад.

Яке аз омилҳои сарватманд гардидани таркиби луғавии забони адабии тоҷикӣ ин бо роҳи сохтани калимаҳо сурат мегирад ва дар ин маврид заҳмати адибон ва сухансароёни тоҷик маврид ба таъкиди хос аст, ки ба ин масъала дар мисоли осори устод Рӯдакӣ аз ҷониби муҳаққики кори диссертационии мазкур таваҷҷуҳ зохир шудааст.

Дар зерфасли якуми ин боб Чурабекзода 12 пасванди исмсоз (-ӣ/гӣ, -а, -иш, -гоҳ, -гор, -бон, -ор, -гон, -истон, -сор, ва -зор, -вар), дар зерфасли дуюм ҳашт пасванди сифатсоз (-ӣ, -он, -а, -вор, -ин, -манд, -анда, -о)-и забони тоҷикиро дар асоси маводи осори устод Рӯдакӣ таҳлил намуда, мавқеи сохторию маъноии онҳоро муайян кардааст. Бо

вучуди баъзе норасоихо мухаккик ба ҳадафҳои пажуҳишии худ зимни таҳлили калимаҳои сохта дар осори устод Рӯдакӣ расида бошад ҳам, дар ягон маврид ба калимаҳои сохта будани ин навъ вожаҳо ишора намекунад.

“Баррасии калимаҳои мураккаб” фасли дуюми боби дуюми диссертатсияро фаро гирифта, дар он калимаҳои мураккаби исмӣ ва сифатии осори устод Рӯдакӣ ба риштai таҳлил кашида шудаанд. Муаллиф дар ин фасл низ бештар ба ҷанбаи амалии таҳлили маводи гирдовардааш пардохта, назару афкори мухакқиқонро дар самти калимасозӣ асоси таҳқиқоти назариявии худ қарор додааст.

Маводи гирдоварда доир ба соҳтори исм ва сифатҳои мураккаб ба гурӯҳҳои исм+исм (моҳрӯй, шаҳриёр, лайлисифат...), исм+феъл (шабгир, таблзан, раҳгузар, камарбаста...), сифат+исм (родмард, ҷаъдмӯ, некбахт...), сифат+сифат (навҷавон), сифат+асоси замони ҳозираи феъл (гирдгардон), шумора+шумора (якпанҷ), шумора+исм (якпахлу), (якдигар), зарф+исм (пешкор, аввалсухан), сифати феълӣ+исм (ғуррандашер) ва монанди инҳо тасниф шуда, дар асоси маводи осори шоир шарҳу эзоҳ дода шудааст.

Ҳамин тариқ, муаллифи диссертатсия дар асоси таҳлили ду ҳиссаи нутқ – исм ва сифат, доир ба низоми соҳтории калимаҳо дар осори устод Рӯдакӣ фикру мулоҳизаҳои худро пешниҳод карда, ҳулосаи илмии худро доир ба истифодаи калимаҳои соҳтаву мураккаб пешниҳод намуда, саҳми шоирро дар истифодаи калимаҳои мазкур нишон додааст.

**Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ.** Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 7 мақолаи илмӣ нашр кардааст, ки 5 мақолаи он дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 мақола дар конференсияи илмии байналмилалӣ ва 1 мақола дар маҷмуаи мақолаҳои конференсияҳои илмии ҷумҳурияйӣ ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуну муҳтавои диссертатсияро пурра инъикос менамоянд. Теъдоди маводи чопшудаи диссертант ба талаботи банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад.

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона нигошта шуда, мазмуну моҳият ва мантиқи ягонаи доҳилӣ дошта, масъалагузориҳо, сатҳи навовариҳои илмии диссертатсионӣ, шевай нигориш, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии диссертантро нишон медиҳанд.

**Эродҳо ба диссертатсия.** Дар баробари дастовардҳои илмӣ дар кори диссертатсионии Фотима Ҷурабекзода баъзе камбуду норасоихо ба

назар мерасанд, ки зикри онҳо барои бехтар гаридидани таҳқикоти минбаъдаи муаллиф мусоидат карда метавонад:

1. Дар саҳифаи 10 номи мавзуи диссертатсия чунин оварда шудааст: “Вижагиҳои луғавию грамматикий дар осори Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ” дар ҳоле ки ин ном дар саҳифаи унвони диссертатсия “Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ” номгузорӣ шудааст.
2. Номи устод Рӯдакӣ дар унвони диссертатсия Абуабдуллоҳ дар тамоми диссертатсия Абуабдулои Рӯдакӣ омада, дар номи китоби И.С. Брагинский, ки бо забони русӣ аст, тарзи тоҷикӣ он “Рӯдакӣ” навишта шудааст.
3. Зерфасли 1.2.1. Масоили назариявии марбут ба соматизмҳо дар диссертатсия ба таври хеле васеъ баррасӣ шуда бошад ҳам, муаллиф бештар ба назарияи забоншиносони рус такя карда, корҳои илмии муҳакқикони тоҷик, аз ҷумла А. Муъминов, Ҳ. Талбакова, муаллифи ин тақризро, ки ба масъалаи тобишҳои маъноии вожаҳои ифодагари узвҳои бадан бахшида шудаанд, сарфи назар намудааст.
4. Дар ҳамин зерфасл иқтибосҳо ба забони русӣ оварда шуда, тарҷума нашудаанд (ниг. ба саҳ. 18, 39).
5. Дар саҳифаи 26 муҳакқик ҷадвалеро бе нишон додани рақам ва ном овардааст, ки ин ба талабот ҷавобгӯ нест.
6. Баъзе назарҳои баёншуда асоси илмӣ надоранд. Масалан, пасванди -ӣ дар аёти боло (дар мисоли калимаҳои бузургмардӣ, покнажодӣ) барои соҳтани шаклҳои феълӣ мусоидат кардааст (саҳ. 98), ки ин ҷандон саҳеҳ нест ва мисолҳои аёти боло исм нестанд. Ҳамчунин, дар саҳифаи 107 зимни таҳлили пасванди -а чунин навишта шудааст: “Бо феълҳои омадан, гузаштан, рафтан... омада ҳолату вазъиятро мефаҳмонад”. Вале мисолҳо дар шакли сифати феълии омада, гузашта, рафта... оварда шудаанд. Диссертант бояд таъкид мекард, ки ин пасванд (-а) бо асоси замони гузаштаи феъл омада, ҳолату вазъиятро мефаҳмонад.

Дар саҳифаи 110 мисолҳоро доир ба пасванди -ак таҳлил карда, калимаи **наздиқро** низ ба ҳамин ғурӯҳ дохил кардааст.

7. Дар боби дуюми диссертатсия баррасии калимаҳои мураккаб масоили калимасозӣ танҳо дар асоси ду ҳиссаи нутқ (исм ва сифат) мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Агар дар ин фасл соҳтори калимаҳои мураккаби дигар ҳиссаҳои нутқ низ таҳлил мегардид, моҳияти илмии диссертатсия бештар мегардид.
8. Бо вуҷуди бо забони фасех, равон ва фаҳмо таълиф шудани диссертатсия дар он баъзе ғалатҳои имлой, услубӣ, китобатӣ ва техникӣ роҳ ёфтаанд. Аз ҷумла дар саҳифаҳои 4, 22, 24, 32, 37, 38, 49, 61, 85, 97, 118, 149 ғалатҳои имлой, дар саҳифаҳои 4, 41, 96, 138 ғалатҳои услубӣ ва дар саҳифаҳои 9, 41 ва ғайра ғалатҳои аломатҳои китобат ба назар мерасанд. Ҳамчунин, дар диссертатсия иқтибосҳо

дар ду шакл – бо рақам ва баъзан бо номи муаллиф [Саймиддинов...] оварда шудааст.

Галату эродҳои зикршуда моҳияти тавсиявӣ дошта, ҷанбаҳои илмию амалии кори диссертационии мазкурро намекоҳонанд.

**Қисмати хотимавии тақриз.** Диссертация бо равишу услуби илмӣ таҳия гардида, пайдарпайии қисматҳои он риоя гардидааст.

Автореферат ва мақолаҳо, ки довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи кори диссертационӣ чоп намудааст, мазмуну муҳтавои асосии диссертацияро фаро мегиранд. Дар маҷмуъ, диссертацияро кори илмии анҷомёфта мегисобам.

Мавзуи интихобнамудаи унвонҷӯ ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01. – Забони тоҷикӣ комилан мувоғиқат менамояд.

Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертация ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

Хулоса, диссертацияи номзадии Ҷуррабекзода Фотима Ҷуррабек дар мавзуи “Вижагиҳои вожагонӣ ва қалимасозииосори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ” ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. – Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Тақризи мазкур бо назардошти талаботи бандҳои 71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, омода гардидааст.

### МУҶАРРИЗИ РАСМИЙ:

доктори илмҳои филологӣ,

профессор, президенти

Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

 Саломиён М. Қ.

“Имзои доктори илмҳои филологӣ

М.Қ. Саломиёнро тасдиқ мекунам

нозири кадрҳои ATT

«22» апрели соли 2024

 Сайдова М.С.



Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шахри Душанбе, кӯчаи А. Адҳамов 11/2

Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

Тамос: (+992) 918808467;

E-mail: salomov1967@mail.ru